

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Кафедраи физикаи умумӣ



**БАРНОМАИ ВАСЕИ КОРӢ (СИЛЛАБУС)
АЗ ФАННИ МЕХАНИКА
БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ ДУЮМИ ИХТИСОСИ
31040103-ФИЗИКАИ ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА**

Фани таълимӣ: механика

Ихтисос: 1-31 04 01 03 физика

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 6 кредит (144 соат)

2 кредит лексия, 2 кредит амалий (КМРО), 2 КМД

Курс-1

Семестри якум

Душанбе – 2023

СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби профессори кафедраи физикаи умумӣ Ақдодов Д.М. ва дотсент Муҳамадҷонова М.Б. аз фанни механика барои донишҷӯёни курси 1-уми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси физика – 1-31 04 01 03 мураттаб шудааст.

Ном ва наасаби омӯзгор	Курс	2	Ҷадвали дарсҳо
н.и.ф.-м. Муҳамадҷонова М.Б.	семестр	3	
	Шумораи кредитҳо	6	
Суроғаи омӯзгор: Кафедраи физикаи умумӣ, утоқи 502, бинои таълимии №16, Тел: 919-034-34-07	Лексия	48 с	
	КМРО	48 с	
	КМД	48 с	
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар асоси барномаи намунавии таълимии курсҳои физикаи умумӣ, ки Шӯрои методии ДМТ аз 27 декабря соли 2022 суратчаласаи №4/6 тасдиқ кардааст, мувофиқ мебошад ва аз рӯи Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Барномаи таҳсилотӣ) самти 3301-«Илмҳои физикавӣ», ихтисоси 1-31040103-«Физика», ки аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 сентябри соли 2022 тасдиқ шудааст, барои донишҷӯёни ихтисоси физика тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикаи умумӣ аз 30 августи соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва тасдиқ гардидааст.

Мудири кафедра  д.и.ф.-м., Ақдодов Д.М.

Дар асоси қарори шӯрои илмию методии факултети физика аз 1-уми сентябри соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмӣ-методии
факултет, н.и.ф.-м.



Истамов Ф.



ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДИ

II. ШАРХИ МАВҚЕИ ФАН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Фанни таълимии механика дар нақшаҳои таълимии ихтисоси физикаи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулебии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи асосиро ишғол намудааст. Дар ин қисми физика донишҷӯёнро бо ҳодисаҳои электрию магитӣ шинос мекунанд.

III. МАҚСАДИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН

Мақсад аз омӯзиши фанни «Физикаи умумӣ» назарияи физикиро чун ҷамъбасти мушоҳида, таҷриба ва озмоишҳо нишон додан аст. Назарияи физикӣ робитай байни ҳодисаҳои физикӣ ва бузургиҳои физикиро аз назари математикӣ ифода мекунад. Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ҷенкунӣ ва озмоиш шинос кунад. Механика қисми сеюми физикаи умумӣ мебошад. Дар ин қисм донишҷӯён бояд: 1. бо қонунҳои механика ва ифодаҳои математикии онҳо пурра шинос намояд; 2. аз дониши назариявӣ ҳуд истифода бурда тарзи ҳалли масъалаҳои амалиро ёд дидад; 3. бо соҳтору амали асбобҳои физикӣ ва тавассути онҳо андозагирии бузургиҳои физикавӣ, роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш шинос намояд.

IV. ВАЗИФАҲОИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН

Дар қисми механика устод бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро:

- бо қонунҳои механика ва ифодаҳои математикии онҳо пурра шинос намояд;
- ба дониши назариявии донишҷӯён такя карда тарзи ҳалли масъалаҳои амалиро ёд дидад;
- бо ҳодисаҳои физикӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқи онҳо, тарзи кори асбобҳои физикӣ, тавассути онҳо ҷен кардани бузургиҳои физикӣ, роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш шинос кунад.

V. НАТИҶАҲОИ НИҲОИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН

Дар баробари аз ҳуд намудани фанни таълимӯ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои механикаро аз ҳуд кунад;

- қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал кунад;

- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб ва таҳлил намояд;

- соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз ҳуд намояд;

- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад.

Дар асоси аз ҳуд намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои механикаро аз ҳуд карда бошад;

-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;

-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб намуда, таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;

- моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро сохта тавонад;

-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Пререквизитҳо (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳои аз ҷониби донишҷӯ азхудкардашуда): фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълими таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: химия, физика, математика, асосҳои информатика, таҳлили математикӣ.

Постреквизитҳо: (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳое, ки до-нишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкуни фанни физикаи умумӣ ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд): фанҳои таҳассусӣ, меҳаникаи назариявӣ ва дигар қисмҳои физикаи назариявӣ.

Ш. Талаботи меъёри нисбат ба дараҷаи азбаркуни фан.

Донад

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои меҳаникаро аз худ кунад;

-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал кунад;

-қонунҳои асосии динамика, усулҳои тавсифи кинематикӣ ва динамикии системаҳои меҳаникӣ аз худ намояд;

-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб ва таҳлил намояд;

-соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз худ намояд;

- принципҳои кор ва соҳтори таҳқизотҳои таҷрибавии ҳозиразамони омӯзиши ҳодисаҳои меҳаникӣ аз худ кунад.

-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад.

Тавонад

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои меҳаникаро аз худ карда бошад;

-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;

-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб намуда, таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;

- моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро сохта тавонад;

-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

- шарҳ ва баҳо дода тавонистани мағҳумҳои фан ба таври миқдорӣ;

- дарк намудани масоили техникии мубрами мусоир ва роҳҳои ҳалли онҳо.

Малака ҳосил намояд

- малакаҳои ҳисоббарорӣ ва тавсиф дар доираи усулҳои динамикиӣ ва кинематикиӣ;
- маҳорати кор кардан бо асбобҳои ченкунӣ;
- малакаи кор бо адабиёти таълимӣ ва илмӣ;
- ҳалли масъалаҳои вобаста ба ҳаракати механикии чисмҳои моддӣ; - идора кардани таҷхизот ва таҷхизоти муосири физикиӣ;
- кор бо технологияҳои муосири таълимӣ ва иттилоотӣ;
- оид ба таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ.

Шаклҳо – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронс, кори мустақилонаи ҷорӣ, ичро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзӯъ, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни мухтасар (конспект).

Усулҳо – ҳалли супоришҳо, омодасозии маърӯзаҳо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозиҳои корӣ, қабули имтиҳон, тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалӣ истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтаи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дискҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсҳои амалӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Механика»

Микдори умумии кредитҳо 6 (144 соат)

Машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – 2 (48 соат)

Машгулиятҳои аудитории амалӣ – 2 (48 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 2 (48 соат)

2.2. Нақшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълимӣ

Мундариҷаи фан

№	Ҳафта	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			

МАСЪАЛАХОИ ФИТОПАТОЛОГӢ							
1.	I	Мавзӯи 1. Кинематикаи ҳаракати пешраванда.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.6-23) Адабиёт: 2(сах.12-21) Адабиёт: 3(сах.4-15)
2.	II	Мавзӯи 2. Кинематикаи ҳаракати чархзананда.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.30-51) Адабиёт: 2(сах.21-26) Адабиёт: 3(сах.15-19)
3.	III	Мавзуи 3. Қонунҳои асосии динамика.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.73-85) Адабиёт: 2(сах.33-40) Адабиёт: 3(сах.28-36)
4.	IV	Мавзуи 4. Кор ва энергия.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.91-102) Адабиёт: 2(сах.50-55) Адабиёт: 3(сах.49-53)
5.	V	Мавзуи 5. Қонуни бақо.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.107-112) Адабиёт: 2(сах.55-59) Адабиёт: 3(сах.55-58)
6.	VI	Мавзуи 6. Кинематика ва динамикаи релативӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.55-64; 120-128) Адабиёт: 2(сах.26-33; 82-87) Адабиёт: 3(сах.19-23; 85-92)
7.	VII	Мавзуи 7. Ҳаракат дар майдони ҷозиба.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.132-142) Адабиёт: 2(сах.62-65) Адабиёт: 3(сах.64-68)
8.	VIII	Мавзуи 8. Зарба ва намудҳои он.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.146-154) Адабиёт: 2(сах.59-62) Адабиёт: 3(сах.61-64)
9.	IX	Мавзуи 9. Системаи сарҳисоби ғайриинерсалӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.161-165) Адабиёт: 2(сах.67-72) Адабиёт: 3(сах.68-74)
10	X	Мавзуи 10. Ҳаракати ҷисми массаш тағйирё-бандা.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.180-185) Адабиёт: 2(сах.65-67) Адабиёт: 3(сах.43-45)
11	XI	Мавзуи 11. Динамикаи ҷисми саҳт.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.185-206) Адабиёт: 2(сах.72-79) Адабиёт: 3(сах.74-82)
12	XII	Мавзуи 12. Деформатсияи ҷисмҳои саҳт.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.212-218)
13	XIII	Мавзуи 13. Механикаи моеъҳо.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.221-242) Адабиёт: 2(сах.89-100) Адабиёт: 3(сах.94-107)
14	XIV	Мавзуи 14. Лаппишҳои механикӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.249-270) Адабиёт: 2(сах.102-115)

							Адабиёт: 3(сах.109-123)
15	XV	Мавзуи 15. Мавҷҳои механикӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.278-284) Адабиёт: 2(сах.119-124) Адабиёт: 3(сах.129-136)
16	XVI	Мавзуи 16. Элементҳои акустика.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(сах.285-300) Адабиёт: 2(сах.126-130) Адабиёт: 3(сах.137-140)
Ҷамъ:			48	48	48	144	

2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУҲО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

Мавзӯи 1. Кинематикаи ҳаракати пешраванда. Бузургиҳои физикӣ. Воҳидҳои бузургиҳои физикӣ. Системаи воҳидҳо. Векторҳо . Амал бо векторҳо. Системаи сарҳисоб. Тарзҳои тасвири ҳаракати нуқтаи материалий. Ҳаракати ростхаттаи муентазам . Кӯчиш. Суръат. Ҳаракати ростхаттаи сабитшитоб. Шитоб Ҳаракати ростхаттаи ғайримуентазам. Суръати миёна. Суръати лаҳзагӣ. Шитоби миёна. Шитоби лаҳзагӣ.

Мавзӯи 2. Кинематикаи ҳаракати чархзананда. Ҳаракати каҷхатта. Шитобҳои амудӣ ва тангенсӣ. Векторҳои суръат ва шитоби кунҷӣ. Муодилаҳои кунҷи гардиш ва суръати кунҷӣ ҳангоми чархиш. Навъҳои ҳаракати ҷисми саҳт. Ҳаракати пешравӣ. Чархиш. Ҳаракати ҳамвор.

Мавзӯи 3. Қонунҳои асосии динамика. Қувва ва таъсири мутақобил. Қонунҳои асосии динамика. Татбиқи қонуни дуюми Нютон.

Мавзӯи 4. Кор ва энергия. Кори қувва. Кори қувваҳои потенсиалий Энергияи потенсиалий. Энергияи кинетикий. Алоқамандии қувва ва энергияи потенсиалий. Энергияи потенсиалии ҷисм дар майдони ҷозиба.

Мавзӯи 5. Қонуни бақо. Қонуни бақои импулс. Қонуни бақои моменти импулс. Қонуни бақои энергия.

Мавзӯи 6. Кинематика ва динамикаи релативӣ. Кинематикаи релативӣ. Принсипи нисбияти Галилей. Табдилоти Галилей. Доимӣ будани суръати рӯшнӣ. Далелҳои асосии таҷрибавии тасдиқи сабит будани суръати рӯшнӣ. Постулатҳои Эйнштейн. Табдили Лоренс. Хулосаҳои кинематикий аз табдилоти Лоренс. Қонуни релативии ҷамъшавии суръатҳо. Муайян кардани дарозии ҷисми ҳаракатқунанда. Давомоти просесҳо.

Мавзӯи 7. Ҳаракат дар майдони ҷозиба. Қонунҳои Кеплер. Қонуни ҷозибаи умумиҷаҳонӣ. Суръатҳои кайҳонӣ.

Мавзӯи 8. Зарба ва намудҳои он. Зарба. Зарбаи мутлақо ғайричандир. Зарбаи мутлақо ҷандир. Қонухои бақои импулс ва энергия ҳангоми зарба.

Мавзӯи 9. Системаи сарҳисоби ғайриинерсалӣ. Қувваи инерсӣ. Вазн. Ҳодисаҳои камвазнӣ, бевазнӣ ва зиёдвазнӣ. Қувваҳои инерсӣ дар системаи гардон. Қувваи марказгурез. Қувваи Кориолис.

Мавзӯи 10. Ҳаракати ҷисми массаш тағийирёбанда. Ҳаракати ҷисмҳои массаашон тағийирёбанда. Муодилаи Мещерский. Формулаи Сиолковский.

Мавзуи 11. Динамикаи чисми саҳт. Муодилаи асосии ҷархиши чисми саҳт. Моменти инерсияи чисмҳои саҳт. Теоремаи Гюгенс-Штейнер. Кори қувва ва энергияи кинетики ҳангоми ҷархзании чисми саҳт. Энергияи кинетики чисми саҳт дар ҳаракати ҳамвор. Моменти импулси чисми саҳти ҷархзананда. Қонуни бақои импулс ҳангоми ҷархиш.

Мавзуи 12. Деформатсияи чисмҳои саҳт. Занҷирҳои ҷараёни тағиیرёбанд. Қонуни Ом барои ҷараёни тағиирёбанд. Иқтидоре, ки дар занҷири ҷараёни тағиирёбанд вусъат дода мешавад. Ҷараёни сефаза. Трансформаторҳо.

Мавзуи 13. Механикаи моеъҳо. Фишори моеъ. Қонуни Паскал. Пресси гидравликӣ. Фишори моеъ ба қаъри зарф. Қонуни Архимед. Гидродинамика. Ҳаракати сабитҷараёни моеъҳо. Муодилаи Бернулӣ. Формулаи Торичелӣ. Ҳаракати моеъи часпак. Ҳаракати ламинарӣ ва турбулантии моеъи часпак. Ҳаракти чисм дар доҳили моеъ.

Мавзуи 14. Лапишҳои механикӣ. Тавсифи лапиш. Лапишҳои гармоникӣ. Динамикаи лапиши гармоникӣ, Раққосаки математикӣ математикӣ ва физикӣ. Энергияи чисми лапанд. Лапишҳои хомӯшванд. Лапиши мачбуриӣ.

Мавзуи 15. Мавҷҳои механикӣ. Мавҷҳои тӯлӣ ва арзӣ. Суръати паҳншавии мавҷ. Муодилаи мавҷ. Интерференсияи мавҷҳо. Мавчи истон. Дифраксияи мавҷҳо.

Мавзуи 16. Элементҳои акустика. Мавҷҳои садо. Ҳусусиятҳои садо. Суръати садо. Эффекти Доплер.

2.3. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖӮ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азҳуд намудани барномаи таълими фан аз рӯи мавзуъҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

МУНДАРИЧАИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълими донишҷӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълими алоҳида ва тайёри пурраи донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълими азҳуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври

назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии донишҷӯён мусоидат қунад.

Кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентация)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзуъ №	ҳафта	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)
Мавзуи 1. Кинематикаи ҳаракати пешраванда.	I	Қӯчиш. Суръати миёна ва лаҳзавӣ. Шитоб. Ҳаракати сабитшитоб. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 4-7). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 2. Кинематикаи ҳаракати ҷарҳзананда.	II	Шитоби нормалий ва тангенсалӣ. Суръати ҳаттӣ. Суръати кунҷӣ. Шитоби ҳаттӣ. Шитоби кунҷӣ. Адабиёт: 3(саҳ 7-9). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 3. Қонунҳои асосии динамика.	III	Қонунҳои Нютон ва татбиқи онҳо. Импулси чисм. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 1(саҳ 7-9). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 4. Кор ва энергия.	IV	Кори меҳаникӣ. Энергия меҳаникӣ ва намудиҳои онҳо. Иқтидор. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 9-10). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 5. Қонуни бақо.	V	Қонуни бақои энергия, импулс, моменти импулс ва татбиқи онҳо. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 1(саҳ 43-50). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 6. Кинематика ва динамикаи релативӣ.	VI	Табдилоти Галилей ва Лоренс. Постулатҳои Эйнштейн. Алоқамандии энергия ва импулс. Адабиёт: 3(саҳ 9-12). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 7. Ҳаракат дар майдони ҷозиба.	VII	Қонунҳои Кеплер. Ҳисобу китоби суръатҳои кайҳонӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 13-20). Адабиёт: 8(саҳ 121-136).
Мавзуи 8. Зарба ва намудҳои он.	VIII	Ҳисобу китоби қунуни нигаҳдории энергия ва импулс ҳангоми зарбаи ҷандир ва ғайриҷандир. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 13-20). Адабиёт: 8(саҳ 121-136).
Мавзуи 9. Системаи сарҳисоби ғайриинерсалий.	IX	Татбиқи қувваи инертисионӣ дар системаи гардон (Қувваи Кариолис). Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 21-24).

		Адабиёт: 8(саҳ140-156).
Мавзуи 10. Ҳаракати чисми массаш тағийирё-банда.	X	Муодилаи Мишерский. Формулаи Сиолковский. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 83-86). Адабиёт: 8(саҳ140-156).
Мавзуи 11. Динамикаи чисми саҳт.	XI	Маънидодкунни моменти кувва ва моменти инерсияи чисм. Татбиқи теоремаи Штейнер. Гироскоп. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 8(саҳ140-156).
Мавзуи 12. Деформат-сияи чисмҳои саҳт.	XII	Намудҳои деформатсия. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 27-29). Адабиёт: 8(саҳ140-156).
Мавзуи 13. Механикаи моеъҳо.	XII I	Татбиқи муодилаи бефосилагӣ ва Бернулӣ. Ҳаракати ламинарӣ ва турбилентӣ. Адабиёт: 1(саҳ 91-200).
Мавзуи 14. Лаппишҳои механикӣ.	XIV	Лаппишҳои озоди бардавом. Лаппишҳои озоди хомӯшшаванда. Лаппишҳои маҷбурӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 1(саҳ 200-206).
Мавзуи 15. Мавҷҳои механикӣ.	XV	Муодилаи мавҷӣ. Интерференсия ва дифраксияи мавҷҳо. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 30-37). Адабиёт: 8(саҳ171-175).
Мавзуи 16. Элементҳои акустика.	XVI	Хосиятҳои садо. Эффекти Доплер. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 30-37). Адабиёт: 8(саҳ171-175).
Чамъ		16

2.5. Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташакқул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ӯ бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванда мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидан донишҷӯро ба машғулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалий, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии азхудкунни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбости натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалий гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани

аттестатсияи чамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои ичро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Механика” ва нақшай таълимии ихтисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзухои дарсӣ	Супориш	Муҳлати супоридан	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо
Мавзӯи 1. Кинематикаи ҳаракати пешраванда.	Вазифаи хонагӣ – Маълумотҳо оиди ҳаракати ростхаттаи мунтазам, номунтазам ва сабитшитоб.	Хафтани 1	Супоридани маърузаи хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Кинематикаи ҳаракати ҷарҳзананда.	Вазифаи хонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба ҳаракати ҷарҳзананда. Таҳлил намудани вобастагии байни ҳаракати росҳатта ва ҷарҳзананда.	Хафтани 2	Супоридан дар шакли хаттӣ ва графикҳо.
Мавзуи 3. Қонунҳои асосии динамика.	Вазифаи хонагӣ- мисолҳои татбиқи қонуни дуюми Нютон.	Хафтани 3	Супоридан дар шакли хаттӣ ва расм.
Мавзуи 4. Кор ва энергия.	Вазифаи хонагӣ - таҳлили сифати ва миқдории кор, энергия ва иқтидор.	Хафтани 4	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 5. Қонуни бақо.	Вазифаи хонагӣ- мисолҳои татбиқи қонуни бақои энергия, импулс ва моменти импулс.	Хафтани 5	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 6. Кинематика ва динамикаи релативӣ.	Вазифаи хонагӣ-	Хафтани 6	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 7. Ҳаракат дар майдони ҷозиба.	Вазифаи хонагӣ- тасавуроти амиқ оид ба ҳаракати сайёраҳо дар гирди Офтоб ва парвози ҳамсафарҳои сунъии Замин.	Хафтани 7	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 8. Зарба ва намудҳои он.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили миқдории зарба.	Хафтани 8	Супоридан дар шакли хаттӣ.

Мавзуи 9. Системаи сарҳисоби гайриинерсали.	Вазифаи хонагӣ – таҳлили сифатӣ ва миқдории қувваҳо дар системаи ҷархзананда.	Хафтани 9	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 10. Ҳаракати ҷисми массаҳ тағйирёбанд.	Вазифаи хонагӣ- мисолҳои ҳаракати ҷисмҳои массаашон тағйирёбанд.	Хафтани 10	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 11. Динамикаи ҷисми саҳт.	Вазифаи хонагӣ- татбиқи теоремаи Гюенс-Штейнер барои ҷисмҳои саҳт.	Хафтани 11	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 12. Деформатсияи ҷисмҳои саҳт.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили сифатӣ ва миқдории деформатсияи ҷисмҳои саҳт..	Хафтани 12	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 13. Механикаи моеъҳо.	Вазифаи хонагӣ- татбиқи муодилаи Бернулли.	Хафтани 13	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 14. Лаппишҳои механикӣ.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили сифатӣ ва миқдории фигураҳои лисажу.	Хафтани 14	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 15. Мавҷҳои механикӣ.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили ҳосияти мавҷҳои механикӣ.	Хафтани 15	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 16. Элементҳои акустика.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили ҳосияти мавҷҳои садоӣ.	Хафтани 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, икрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ dar ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ хол).

Аз ҷумла: 4 хол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 хол – барои корҳои икрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 хол – барои икрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишчүү дар аттестатсияи чамъастай, имтихони фанни таълимий низ дар асоси талаботи низоми холдихий-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъастай, имтихон доир ба фанни таълимий дар шакли тестий ё шифохий қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестий дар аттестатсияи чамъастай, имтихоний фанни таълимий ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъастай, имтихони фанни таълимий бадастовардаи донишчүү ҳамчун ҷамъи холҳои санчиши тестий дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъастай, имтихони фанни таълимий бадастовардаи донишчүү ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъастай мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИКДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	Σ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машғулиятаҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалий ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъастай доир ба ғантибки формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодай ҳуруфӣ ва аддии баҳои донишчӯй

Ифодай ҳуруфии баҳо	Ифодай аддии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодай анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	Қаноатбахш

C	2,0	$65 \leq C < 70$	Файриқаноатбахш
$C -$	1,67	$60 \leq C - < 65$	
$D +$	1,33	$55 \leq D + < 60$	
D	1,0	$50 \leq D < 55$	
F_x	0	$45 \leq F_x < 50$	
F	0	$0 \leq F < 45$	

Эзох: F_x - баҳои файриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуки дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблағ супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидани машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ӯро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии хонагӣ икрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Икрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меърҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, сариваҳт супоридан.

Назорати марҳилавӣ ҳамаи мавзӯҳои лексионӣ, вазифаҳои хонагӣ ва маводҳо барои хондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзӯҳои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбастӣ (финали) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои қушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъери гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

- Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.

2. Бобоев Т., Садуллозода Х., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Маҷмӯйи супоришҳои тестӣ аз «Механика»/Мураттиб Т. Бобоев-Душанбе: Сино, 2009.-40 с.

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда

6. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
7. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1.-Сталинобод: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
8. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. СПб., М.: Издательство «Лань», 2010.-432 с.
9. Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
- 10.Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
- 11.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
- 12.Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
- 13.Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
- 14.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.- СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
- 15.Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
- 16.Иродов И.Е. Задачи по общейфизике: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2001.- 416 с.